

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи номзадии Нажмудинзода Рисолат Хайридин дар мавзуи “Таърихи ташаккули истилоҳоти забоншиносии тоҷик” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.19 – Назарияи забон

Омӯзишу таҳқиқи истилоҳоти соҳавӣ ва муайян намудани ҷойгоҳи он дар илми забоншиносӣ яке аз масъалаҳои мубрам дар замони соҳибистиклолӣ ба шумор меравад. Доир ба таърихи ташаккули истилоҳоти забоншиносии тоҷик то имрӯз дар забонишиносии тоҷик ягон диссертатсияи номзадӣ бахшида нашудааст. Ҳамин паҳлуи масъаларо ба инобат гирифта, Нажмудинзода Рисолат Хайридин рисолаи илмиашро дар мавзуи “Таърихи ташаккули истилоҳоти забоншиносии тоҷик” ба ҳамин масъалаи мубрам бахшидааст. Мавзуи таҳқиқии мавриди назар аз зумраи мавзӯъҳо ва масоили пажуҳишиест, ки ба рамзи ихтисоси тасдиқнамудаи Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 10.02.19 – Назарияи забон пурра **мувофиқат меқунад.**

Аҳаммияти мавзуи таҳқиқ дар ин аст, ки бояд илми забоншиносӣ дар баробари дигар масъалаҳо таърихи ташаккули истилоҳотро мавриди таҳқиқ қарор дода, донишҳои забоншиносии худро дар асоси таърихии он инкишоф дидад.

Навоварии пажуҳиш дар он зоҳир мегардад, ки бори аввал дар илми забоншиносии муосири тоҷик таърихи ташаккули истилоҳоти забоншиносӣ мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор гирифта, вижагиҳои он дар мароҳили гуногуни таърихӣ муайян карда шудааст.

Эътиmodнокии натиҷаҳои таҳқиқ бо он событ мешаванд, ки дар таҳқиқи диссертатсионӣ аз консепсияҳои илмӣ ва назарии адабиётшиносони ватанию ҳориҷӣ истифода шудаанд. **Хулоса ва тавсияҳо** дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқи назарӣ пешниҳод гардида, дурнамои мавзуи таҳқиқӣ муайян шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия 8 мақолаи илмӣ, аз ҷумла, 6 мақола дар мачаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии Федереатсияи Россия ва Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидааст. **Маводи интишоргардида** нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсијро инъикос намуда, саҳми шаҳсии муаллифро событ менамоянд.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, нух зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 170 саҳифаи чопи компьютериро ташкил медиҳад.

Боби якуми диссертатсия “Назаре ба таърихи ташаккули истилоҳоти забоншиносии тоҷик” унвон дошта, дар он оид ба ташаккули истилоҳоти забоншиносии тоҷик дар давраи бостон”, таъсирпазирии байниҳамдигарии низоми грамматикии араб, олимони тоҷиктабор ва ташаккули истилоҳоти забоншиносии тоҷик ва ташаккули истилоҳоти забоншиносии тоҷик дар асрҳои миёна маълумоти мұттамади илмӣ дода шудааст.

Диссертант дар ин қисмати кор андешаҳои забоншиносони Ҳинд, Чину Эрон, Юнон ва мамлакатҳои гуногуни Шарқу Фарбро доир ба пайдоиши илми забоншиносӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, қайд мекунад, ки бо такя ба маълумоти сарчашмаҳои илмию таърихӣ ва манбаъҳои муътамад забони тоҷикӣ ва таърихи ташаккулу таҳаввул ва рушду инкишофи онро чун дигар забонҳои эронӣ ба се давраи таърихӣ тақсим намуд: а) давраи бостон ё қадим; б) давраи миёна; в) давраи нав ё ҷадид. Ду давраро ба давраи бостон мансуб дониста, давраи сеюми инкишофи забонҳои хонаводай ориёй ё эрониро давраи пасазбостон шуморидааст.

Боби дуюми диссертатсия “Гурӯҳбандии истилоҳоти забоншиносӣ” унвон дошта, ба таҳқиқи ҳусусиятҳо ва гурӯҳбандии истилоҳоти забоншиносии тоҷик бахшида шудааст.

Муҳаққиқ дар ин қисмати кор дар ҳусуси ташаккулу таҳаввули илми забоншиносӣ маълумот дода, дар асоси сарчашмаҳои илмиву адабӣ доир ба таснифоти истилоҳоти забоншиносӣ маълумоти мукаммалу боэътиҳод овардааст. Осори адабии Абуалӣ ибни Сино, Носири Ҳусрав, Насируддини Тусӣ, Рашиди Ватвот, Шамс Қайси Розӣ, Атоулло Маҳмуди Ҳусайнӣ, Ҷалолиддин Ҳусайнӣ Инҷу, Ҳоҷа Ҳасани Нисорӣ ва дигаронро манбаи эътиҳодбахши илмӣ ҳисобида, маълумоти ин сарчашмаҳоро пойдевори мустаҳкам рушду инкишофи забоншиносии тоҷик ба қалам додааст.

Боби сеюми диссертатсия “Истилоҳоти забоншиносии тоҷик дар даврони мусоир” унвон дошта, боби мазкур ба таҳқиқи истилоҳоти забоншиносӣ дар даврони истиқлол бахшида шудааст. Муҳаққиқ дар ин қисмати кори диссертатсионӣ чунин масъалаҳои мубрамро мавриди пажӯҳишӣ баррасӣ қарор додааст: корбурди истилоҳоти забоншиносӣ дар даврони Шуравӣ, омӯзиши истилоҳоти забоншиносӣ дар даврони Истиқлол, даврони Истиқлол марҳилаи нави инкишофи истилоҳоти забоншиносии тоҷик, нақши Пешвои миллат дар рушди забон ва илми забоншиносии тоҷик.

Кореро, ки диссертант дар ин қисмати кор анҷом додааст, дар илми забоншиносии тоҷик дастоварди арзишманди илмӣ ба шумор рафта, барои кушодани үқдаҳои сарбастаи як қатор мушкилоти дар ин самт қарордошта ҳамчун сарчашмаи муътамад хизмат карда метавонад.

Натиҷаҳои асосӣ, ҳулосаҳои таҳқиқ ва тавсияҳои муаллиф дар 8 мақолаи маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷассум ёфтаанд. Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашркардаи Нажмудинзода Рисолат Ҳайридин мазмуну муҳтавои асосии диссертатсияи ўро инъикос намудаанд.

Бандубаст ва муҳтавои автореферати мазкур ба талаботи фаннию соҳтории кунунӣ ҷавобгӯ буда, дар баробари дастовардҳои зиёд дар автореферат баъзе норасоиҳо низ ба мушоҳида мерасанд. Барои беҳбудии корҳои баъдии пажӯҳиши довталаби дараҷаи илмӣ зикри чанд нуктаро зарур мешуморем:

1. Агар дар автореферати диссертатсия андешаи худи муаллиф бештар баён менамуд, кор ранги дигар мегирифт.

2. Дар баъзе саҳифаҳои автореферати диссертатсия ғалатҳои имлой ба чашм мерасанд, ки рафъи онҳо ҳусни корро меафзояд.

Ба таври умум, эродҳои зикршуда, асосан, ҷузъӣ ва ислоҳпазир буда, ҳангоми таҳия ва нашри монография ба назар гирифтани онҳо ба фоидаи кор аст.

Хулоса, автореферати диссертатсияи Нажмудинзода Рисолат Хайридин дар мавзуи “Таърихи ташаккули истилоҳоти забоншиносии тоҷик” ба талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон комилан ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.19 – Назарияи забон сазовор мебошад.

Муқарриз:

номзади илмҳои филологӣ,
дотсенти кафедраи забони
тоҷикии Донишгоҳи славянини
Россия ва Тоҷикистон

*Н. Я.
С.*

Амлоев Аминҷон
Ятимовиҷ

Нишонӣ: 734041, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи
Ҳисорӣ, бинои 28/1, хонаи 21
Тел.: (+992) 917-58-77-78
E-mail: amloev@mail.ru

12-уми августи соли 2025

Имзои Амлоев Аминҷон
Ятимовиҷро тасдиқ мекунам:
Сардори Раёсати кадрҳои Донишгоҳи
славянини Россия ва Тоҷикистон

Нишонии муассиса: 734025,
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳри Душанбе, кӯчаи
М. Турсунзода 30
Тел.: (+992 37) 221-35-50
E-mail: p.rektora@mail.ru



Раҳимов Абдуҳамит
Абдибосирович

13-уми августи соли 2025